

16 НОЯБР - РЎЗИ ПРЕЗИДЕНТ ДАР ТОЧИКИСТОН

ТАХТИ


СОЗАНДАГИЮ БУНЁДКОРИ
ҲАДАФИ МОСТ!

Рўзнома аз моҳи майи соли 1932
нашр мешавад
чумъа, 16 ноябрини соли 2018
№42-43 (8302)



ҚУБОД

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён



Аллома Муҳаммад Иқбали
Лоҳурӣ интизор буд ва умед
мекашид, ки аз Мовароуннаҳр боз
нафаре пайдо хоҳад шуд, ки тамо-
ми форс – тоҷик – даризабононро
аз нав дар Шарқ муттаҳид менамояд. Имрӯз ман мегӯям, ки он на-
фар Сарвари давлати Тоҷикистон,
Ҷаноби Олий Эмомалий Раҳмон аст.

Офтоби Асгар - профессор,
устоди баҳши форсии
Донишгоҳи ҳоваршиносии
Панҷоби Покистон.

Ман, ҳамчун Президент сав-
ганд ёд мекунам, ки Конститу-
сия ва қонунҳои ҷумҳуриро ҳимоям,
таъмини ҳуқуқ, озодиҳо
ва шарафи шаҳрвандонро кафолат
медиҳам, сарзамин, истиқололияти
сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии
Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба
халқ содиқона хидмат менамоям.

Э.Раҳмон

Mikhail Metzel (TASS)

ФУРӯГИ НУРИ РАҲМОНӢ

Роғун адолат аст!
Роғун асолат аст!
Роғун шаҳодати
Баҳту саодат аст!
Афсонае кучост?
Роғун – ҳақиқат аст!

15-уми апрели соли
2016 Маҷлиси намояндаго-
ни Маҷлиси Оли ба Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи рӯзҳои ид» тағйирот ворид
намуд, ки тибқи он 16 ноябр дар
мамлакат ҳамчун «Рӯзи Пре-

зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон»
таҷлил мегардад.

Тағйирот ба қонуни мазкур
бо назардошти саҳми арзандай
Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий
Раҳмон дар ташаккули давлатдо-

рии навини кишвар, эҳёи дав-
лати миллий, таъмини сулҳу
ваҳдат ва баланд бардоштани
нуғузу эътибори Тоҷикистон
дар арсаи байналмилалӣ ворид
гардидааст.

Эмомалий Раҳмон 5-уми ок-
тябри соли 1952 дар ноҳияи
Данғараи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар оилаи дехқон таваллуд шуда-
аст. Фаолияти меҳнатиашро соли
1969, баъд аз хатми Омӯзишгоҳи
касбиву техникии №40-и шаҳри
Калининобод (Сарбанд), ба
ҳайси устои барқ дар Корхонаи
равғанкашии шаҳри Қўрғонтекпа
шурӯй намудааст.

Солҳои 1971-1974 дар Флоти
уқёнуси Ором дар хизмати ҳарбӣ
буд. Пас аз хизмати ҳарбӣ ба
зодгоҳи худ баргашта, дар совҳо-
зи ба номи Ленини н. Данғара кор-
кардааст.

ПРЕЗИДЕНТ

Соли 1982 факултети
иқтисодии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистонро хатм намуд.

Солҳои 1976-1987 дар
вазифаҳои котиби раёсат, раиси
Кумитаи иттилоқҳои касабаи со-
вхози ба номи Ленини н. Данғара
буд. Сипас дар мақомоти ҳизбӣ
фаолият дошт.

Аз соли 1987 то 1989 директо-
ри совхози мазкур буд.

Соли 1990-ум Эмомалий Раҳмон

вакили мардумӣ дар Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати XII
интиҳоб мешавад.

Тирамоҳи соли 1992-ум Раиси
Кумитаи иҷроияи Шӯрои намоян-
дагони ҳалқи вилояти Кӯлоб ин-
тиҳоб гардид.

19-уми ноябрини соли 1992-
ум дар иҷлосияи XVI Эмомалий
Раҳмон Раиси Шӯрои Олии ҶТ
интиҳоб шуд.

6-уми ноябрини соли 1994-

ум Эмомалий Раҳмон бо роҳи
овоздиҳии умумихалқӣ Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ин-
тиҳоб шуд. 6-уми ноябрини соли
1999-ум дар асоси алтернативӣ
ва бо овоздиҳии умумихалқӣ
бори 2-юм ба муҳлати 7 сол, бори
сейом, 6-уми ноябрини соли 2006-ум
дар интиҳоботи озоду шаффофи
демократӣ, бори чорум 6-уми но-
ябрини соли 2013-ум Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб
шуд.

Аз 11-уми декабри соли 1999-
ум Қаҳрамони Тоҷикистон мебо-
шад. Оиладор, падари нӯҳ фар-
занд аст.

Табрикоти раиси ноҳияи Қубодиён муҳтарам Файзулло зода Зафар Ҳайрулло ба муносабати Рӯзи Президент ва ба истифодадиҳии агрегати якуми Неругоҳи барқи обии Рогун

ХОЗИРИНИ ГИРОМӢ.

Имрӯз мову Шумо ва тамоми ҷаҳониён тавассути инъикоси намояндағони воситаҳои аҳбори умум шоҳиди боз як рӯйдоди таърихӣ, амалишавии ормони мардуми шарифи Тоҷикистон, самараи вахдату истиқлол, шоҳиди маросими ба истифода додани ҷарҳаи якуми Неругоҳи барқи обии Рогун гардидем, ки дар ҳузури ҳазорҳо нафар сокинони мамлакат ва садҳо нафар мөҳмомон аз қишварҳои мухталифи олам баргузор гардид.

Дар ин росто ба ҳам тавъем омадани таҷлили Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мавриди истифода қарор додани агрегати якуми неругоҳи барқи обии Рогун бозгӯи он ҳақиқати таърихие мебошанд, ки воқеан ҳам шахсиятҳои бузург қудрат доранд раванди инкишофи миллатҳо ва ҷомеаҳоро ба куллӣ таѓир дидҳанд. Зеро соҳтмони ин иншооти ҳаётан муҳим ва тақдирсози миллати тоҷик маҳз бар ӣази талошҳо ва ҷонбозиҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳё гардид ва инак агрегати якуми он мавриди истифода қарор дода шуд.

Ба муносабати ин санаҳои муҳими таърихӣ ҳамаи Шумо, ҳозирини арҷоманд ва дар симои Шумо тамоми мардуми шарифи ноҳияро табрику таҳният гуфта, ба роятон тансиҳатию сарбаландӣ, барори кор ва дар хонадонатон гармӣ ва нурӯзиёро таманнӣ дoram.

Таҷлили Рӯзи Президент ҳамчун иди умумилӣ бесабаб набуда, нишонаи эътирофи умумиҳалқии ин шахсияти бузурги таърихӣ, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

Ин рӯз рамзи эҳтиром гузоштан ба меҳнату талош ва ҷонбозиҳои Пешвои миллат аст, ки тайи солҳои соҳибиқонӣ сафинаи давлатдориро беосеб пеш бурда истодааст.

Арҷ гузоштан ба таъриҳи ҳизматҳои шоистаи фарзандони фарзонаи миллат василии бо эътиими тарбияи ҳудшиносӣ ва ифтихори миллӣ буда, насли ҷавонро барои шинохти арзишҳои муҳими давлатдорӣ роҳнамоӣ мекунад.

Имрӯз ҳамаи мо сидқан эътироф мемномоем, ки мактаби ватандории Президенти мамлакат мактаби тарбияи насли ҳудшиносӣ ҳудогоҳ буда, баҳри роҳнамоӣ намудани ҷомеаи нақши муҳими дорад.

Президенти қишинар мӯарриғарӣ давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ буда, дар симои ӯ ҷаҳониён тоҷику Тоҷикистонро мешинансанд.

Бояд ёдовар шуд, таҷлили рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Иҷлосия XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз санаи 16 ноябр то 2 декабря соли 1992 дар шаҳри Ҳуҷанд баргузор гардид, маншаш мегирад.

Зеро дар ин иҷлосия тақдирсоз роҳи таҳқими ҳокимияти давлатӣ, ташаккули истиқло-лияти миллӣ, таъйин намудани самти ҷаҳониён инкишофи ҷомеаи дар солҳои бâъдӣ ва пайғӯӣ намудан аз принсипҳои талаботи бунёди ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёду ягона асос ва заминai воеӣ ба вуҷуд омад.

Аҳамияти таърихии ин Иҷлосия бо гуфтаҳои боло маҳдуд нашуда, бо гузашти давраҳои муайянни таърихӣ аҳамияти он боз дучанд меафзояд.

Зеро маҳз дар ҳамин Иҷлосия шахсияти таърихие ворисии миллатро ба дӯшигирифт, ки имрӯз тамоми миллат ўро



Ҳамчун Пешвои худ эътироф намудааст.

Дастовардҳои иҷтимоио иқтисодӣ, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, мустаҳкам шудани мавқеи Тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ натиҷаи татбиқи сиёсати дурандешонае мебошад, ки Пешвои муаззами миллат тайи ин солҳо амалӣ намудаанд.

Ҳамон гуна ки зикр намудем, мавриди истифода қарор гирифтани агрегати якуми неругоҳи барқи обии «Рогун» аз сamtҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳукумат ва давлати Тоҷикистон мӯарриғӣ карда шуд. Зеро неругоҳи «Рогун» орзуви омоли ҳалқи тоҷик буд, ки бунёди онро тамоми ҳалқи тоҷик дар дил мепарварид.

Бояд эътироф кард, ки оғози солҳои

2000 кам нафароне ёфт мешуданд, ки ба

бунёди неругоҳи «Рогун» эътиимод дошта

бошанд.

Аммо Сарвари давлати тоҷикон, мисли ҳамеша ба ваъдан худ содиқ ва устувор буданд ва новобаста ба вазъи мурakkabi замон ба бунёди Неругоҳи «Рогун» оғоз бахшиданд.

Ин амал, пеш аз ҳама, аз матонату устуворӣ ва садоқату меҳнатдӯстии Пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаш мегирад.

Зикр кардан ба маврид аст, ки дар айни замон дар ин иншооти муҳими аср зиёда 20 ҳазор нафар мутахassisону коргарон машгули кор буда, зиёда аз 2100 асад техника ва мошину механизмиҳо сафарбар карда шудаанд.

Байд аз бунёди Неругоҳи «Рогун» истехсоли барқ дар Тоҷикистон як барабар афзуда, на танҳо талаботи аҳолӣ қонеъ гардонида мешавад, балки барои фурӯши зиёdatии он ба ҳориҷ аз қишинар низ имконият пайдо мегардад.

Инчунин бунёди Неругоҳи «Рогун» танзими бисёрсолаи мачрои обро дар тамоми ҳавзаи обрави Амудерӯ таъмин мекунад.

Зиёда аз ин имконият ва кафолат медиҳад, ки беш аз 3 миллион гектар замин дар солҳои камобиву ҳушксолӣ обёйр шаванд.

Ин обанбор ба қишинар поёnob ҳам барои обёрии заминҳои мавҷуда ва ҳам барои шодоб кардани заминҳои навкорам

шароит муҳайё месозад. Яъне соҳтмони «Рогун» ҷавобӣ талаботи миллии ҳам Тоҷикистон ва ҳам тамоми қишинарҳои Осиёи Миёна мебошад.

Дар марҳилаҳои соҳтмони неругоҳ Сарвари давлат ҷандин маротиба ба шаҳри «Рогун» сафари корӣ анҷом дода, аз ҷараёни соҳтмон дидан карда, бо соҳтмончиён сӯҳбатҳои самимӣ доир намуданд.

Ҳар сафари Пешвои миллат ба соҳтмони ин неругоҳи пурнишорӣ такони ҷидӣ мебахшад.

29 октябри соли 2016 мо шоҳиди он гаштем, ки Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсан савори булдозер аз соати 10-и субҳ то соати 11:30 бо пеш кардани сангӯ шағал мачрои дарёи Ваҳшро баста, ба бунёди сарбанди неругоҳи «Рогун» ҳусни оғоз бахшиданд.

Бояд тазаккур дод, ки Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша ба таъиқи сифатноки корҳо, ҳисси баланди маъсулиятиниши мутахassisону соҳтмончиёнин ин қитъаи соҳтмонӣ таваҷҷӯҳ намуда, маъсулинро ба иҷрои мунтазами ҷадвали корӣ ҳидоят мекарданд.

Маҳз роҳнамоӣ ва пуштибонии Сарвари давлат буд, ки имрӯз мо шоҳиди ба истифода додани агрегати аввалини Неругоҳи «Рогун» гардидем, ки имрӯз нури «Рогун» дастраси ҳар ҳонадони мардуми Тоҷикистон гашта, барои расидан ба истиқлолияти энергетики қадами ниҳоӣ гузошта шуд.

14 ноябр дар Қасри миллат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастовардҳои баланди истехсолӣ, фаъолияти самаранок ва саҳми арзандагӯзотан дар бунёди Неругоҳи барқи обии «Рогун» ва ба ифтихори ба фаъолият оғоз кардани агрегати якуми ин иншоот ба беш аз 100 нафар мутахassisони қасбу кори гуногуни арсаи нангу номус мӯкофотҳои давлатӣ супориданд.

Бунёди пурраи Неругоҳи «Рогун» имкон медиҳад, ки Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушди иқтисодӣ ворид шавад.

Маҳз ба ҳамин хотир Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъқид менамоянд: «Ҳаёту мамоти Тоҷикистон вобаста ба «Рогун» аст».

Президенти қишинар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин изҳор доданд, ки «Неругоҳи «Рогун» бояд асрҳо ба мардуми Тоҷикистон ва кулли мінтака ҳизмат карда, танҳо манфиат расонад ва ҳеч зиёне надшошта бошад»

Бунёди НБО «Рогун» — ин амалӣ шудани орзуви мардуми тоҷик аст.

Бунёди пурраи ин Коҳи нур роҳи асосии ба истиқлолияти комили энергетики ҳоили шудани Тоҷикистон буда, омили муҳимтарини тақонбахши иқтисодӣти миллӣ, афзоиш ёфтани иқтисории содиротии қишинар ва муҳимтар аз ҳама боиси таъмин намудани сатҳи шоистаи зиндағии сокинони мамлакат мегардад.

Бори дигар тамоми сокинони сарбанди ҳамчунро ба муносабати Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба муносабати рӯйдоди муҳими таърихӣ – ба кор андохтани агрегати аввалини Неругоҳи барқи обии «Рогун» табрик гуфта, ба ҳамаи Шумо ҳушбахтӣ рӯзгори босаодат, баҳти иқбол ва ба ҳонадони Шумо гармиву равшаниро орзумандам.

**Саломату сарбанданд бошед,
ҳамдиёрони азиз!**

НАЗАРПУРСИЙ

Огоз аз соли 2016, дар кишивар 16-уми ноябр ҳамчун Рӯзи Президент қайд карда мешавад. Мардуми касбу кор ва қишири мухталифи нохия то чӣ ҳад аз ин падидан нек истиқбол мекунанд «Тахти Қубод» назарпурсие анҷом намуд, ки инак муҳтавояши пешкаши шумо хонандагон аст.

Рӯзи Президент



Сабуров Мирзосафер, мудири баҳши дин.

Минбаъд ҳамасола 16 ноябр дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бидуни истироҳат таҷлил карда мешавад. Дар иртибот ба ин 15 апрели соли 2016 вакiloni Маҷлиси наਮояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мавриди ворид намудани илова ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯҳои ид» баррасӣ ва қабул карданд.

Мавлуда Қаландарзода, вакили Маҷлиси наමояндагон зимни тавзехи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯҳои ид» мегӯяд, ки ҳамчун рӯзи ид муайян кардани Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳеч ваҷӯ ба шаҳсият ишора надорад, балки чун рӯзи тақдирсозу муайянкунандан рушди минбаъдаи бомароми Тоҷикистон, марҳилаи муҳими давлатии шурӯй намудан ба иҷрои вазифаи президентӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Конститутияи нав қабул гардида аст. Бояд тазаккур дод, ки 16 ноябри соли 1992 дар шаҳри Ҳучанд иҷlosiaи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити барои миллати тоҷик ниҳоят ҳассосу мушкил ва сарнавиштсоз доир гардида, дар иҷlosiaи тақдирсоз Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби вакiloni ба ҳайси раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар соли 1994 дар асоси интихobоти президентӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардида.

Зикр шуд, ки лоиҳаи қонуни мазкур бо назардошти саҳми арзандана ва хизматҳои бузурги Асосгузори сулҳои Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккуli давлатдории навини кишивар, эҳё давлати миллӣ, таъмини сулҳои ваҳдат ва баланд бардоштани нуфузу эътибори Тоҷикистон дар арсаи байнамиллаӣ таҳия гардидаast.

Иди наҷоти тоҷикон



Рӯзиев Тошпӯлод, директори MTMU-и рақами 15.

Афзалияти таҷлили Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимиyaти иҷroia (Ҳукумат) аст. Президент ҳомии Конститутияи на қонунҳо, ҳуқуқу озидиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқполияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъoliyati мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи шартномаҳои байнамilлаии Тоҷикистон мебошад.

Боиси иftihor аст, ки давлати навбунёди тоҷикон тӯли 27 сол ба мувaffaqiyatҳои назаррас ноил гардида. Пешвои миллат, пас аз пош xūrdani Ittixodi Shӯravӣ va sarzadani chanги shaҳrvandӣ dar Toҷikiстон tашabusi bузург niшon doda, xalқi mazlumi паронандaro ба xam oварd va biloхira, dar taъsisi kишиvari nавини соҳibistiqloи naқshi boriz va faromӯshnashawanda gузoшт. Dar barobarii in, Sarvari давлат дар rушdu inkišofhi ҳамačiҳatai ҷomeai Toҷikiстон nиз xizmatҳоi бенazir anҷom dod, az ҷumla dar bунёdi sadҳo inshooti nавin, az қabilii maktabu donišgoҳ, taҷdidi tarminи roҳҳo душворгузаре, kи ободии onҳo orzu derinaи xalқ буд va raҳonidani kишиvar az bунbasti kommuniқatcionӣ, kи яке az ҳadaғҳoи asosии strategi kишиvari aзizamoni ba shumor meravad. Baroi ҳar yak fardi xudoғoҳ, az ҷumla chavonon, imrӯz zarur ast, kи ba chunin Peshvoi bузурги milлат eҳtiromi хosa zoҳir namuda, bo ū iftihor doшta boшad.

Пайки

Сулҳу оштӣ овард



Юлдошева Раъно, Директори MTMU-и № 50, Аълоҷии маориф ва имлии ҶТ.

Тӯли roҳbarии Aсocogузори сулҳои ваҳдати миллӣ – Pешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мұхтарам Эмомалӣ Раҳмон кишиваромон ба pешraftxoi зиёde noil гардида. Bахусус, соҳai maorifro Roҳbari давлат soҳai afzaliyatnok shumoriда барои in soҳai ҳамасолa mablagҳoi zиёde chudo megarداد. Tanҳo dar zafrbi 27 soli istiqpoliati maktabҳoi xushsoxtu замонавии beshumore mawridi istifoda қарор doda shud. Imrӯz Toҷikiстон bo mamoliки duryu nazik dар soҳai maorif ,ilmu farҳang, siёsatи давлатi чавонон niz robaita mustaҳkam dorad. Tibki sharptnomaho, shogirdoni makotibi oly va ibtidouivu kassobi kишиваромon dar maktabҳoi oлии давлатҳoi gunogun taҳsилro idom medixand. Эъmorи binoҳoi varzish, soxtmoni binoҳoi maъmuri – ҳama барои beҳbudi ҳaeti ҷomea nigaroniда shudaанд. Binobar in, taъsisi doddani Rӯzi Президент az xizmatҳoi Roҳbari давлат habar mediҳad, kи baso ramzist.

Президенти мамалакат dar қatori digar soҳaҳo ба masъalaҳoi iҷtimoi, oila va ҳifzi salomatii marдум niz dik̄ati ҳamamoniда medixand. Dar vokeъ, peshrafti ҷomea ба solimii oila va tандurusti ҳar yak uzi on vobastagii komil dorad. Az in rӯ, ba tasvib расидani Қонуни ҶТ “Дар бораи masъuliyati padaru modar dar taъlimu tarbiyaи farzand” baso sariqaқtist, zero in қonun purzur намудани masъuliyati padaru modar dar taъlimu tarbiyaи farzand, dar rӯxhiai insondusti, iftihori vatanendori, eҳtiromi arziшҳoи milлӣ, umumiбашарӣ va farҳangӣ, inchiunin ҳifzi ҳukуқу manofei farzandonro tаъmin menamoynd.

Mesazad, kи in sanai taъrixiro bo shukӯhu shaҳomat tаҷlili va xizmatҳoi arzandai Peshvoi millatro qadrdoni намоем.

Офтобе, ки мӯҷалло гашт



Давлатзода Муминхуча, мудири баҳши meъmori va shaҳrsor.

Kornomaе, kи Aсocogузорi сулҳoи ваҳdатi milлӣ – Pешvoi millat, Президенти Ҷумҳuриi Toҷikiстон, мұхтарam Эмомалӣ Раҳмон anҷom dodaast, dar tаъriҳi kamnazar iast. Bokean, Peshvoe, kи dirӯz safinai millatro bo fazili эзидӣ az tӯfoni nobudai ba soҳili amni barovard, imrӯz bo vaҳdатi ҳamdiлии тоҷik va bo siёsatи xiрадmandonavu durandeshonaи xud baroi in sarzamin sадdi muҳkame соҳtaast, kи rakhnopolazir iast.

Muҳimiyati tаҷlili Rӯzi Президент dар on zoҳir megarداد, kи mo, chavonon, boyad faъoliyati pursamaru ibratbaҳsi Президенти Ҷумҳuриi Toҷikiстон qadr namoem, zero maҳz ba шaroғati siёsatи muвағfaқonavu borovari. Президенти мамалakat Эмомалӣ Раҳмон ҷomeai ҷaҳonӣ ba Toҷikiстон va azmu ҷasorati қavӣ, taloшҳoi pайvastai Sarvari давлат dар roҳi obodivu osioши Vatan, arquzorӣ ba taъriхи purgananavat millati bostoni тоҷik va tаshabusҳoi sозandavu nekbinonaи ū bo nigoҳi boэtимod va xайrhoҳona назар dorad. Ин ast, kи Toҷikiстон dар muddati kӯtoҳ az mintakai darfir ba markazi barguzorii chorabinixoi mintakaviu ҷaҳonӣ tabdid ёфт.

Рӯзе, ки моҳияти таъriҳi дорад



Maҳmadov Ziyoratsho, сардори Raesati chamъияti mat-lubot dar nohia.

Baқte, kи moaz kуллаи 27-solagi Istiqpoliati Toҷikiстонi азizammon ba қaфо, ba roҳi tайshuda mенигарem, avvalin manzarae, kи peshi nazaramon chilvagar mешавad, manzaraи ҳamон

Иҷlosiai takdirsozi 16-umи Shуroi Olii dar shaҳri Ҳuchand bostoni ast.

Az in iҷlosiai ҳassostarin va хотирmonu takdirsozatarii laҳzaҳo ҳamон laҳzaҳo ҳastand, kи Peshvoi chavon, daleru bochurъati mo Emomalӣ Раҳмон bo kamoli bavar ba hud ba arsaи eҳxi Vatan po meneҳod.

On laҳzaе, kи bo sadoқatu muҳabbati baland parchami navini Toҷikiстонro ba chasm memoliidi mebӯsid. Chi қadar purzhsosu purxayazon буданд on laҳzaҳo. Dar on laҳzaҳo takdirsoz ҳar suhanе, kи az zaboni ў sado medod chun savgанд ba millata Vatan қabul mешud. On suhanon chunoн samimona, vatandustoni va bo қatъiyat gufta shudan, kи dar onҳo ormon, orzu, nang, nomus, shaъnu sharafvi vatanendori, muҳabbatu sadoқat ba vatan, masъuliati baland baroi takdiri halku millat tаҷcасum ёfta буданд.

Guzashchi замон niшon mediҳad, kи buzurgtarin daстovaridi Iҷlosiai baxtofarin, Raиси Shуroi Olii Ҷумҳuриi Toҷikiстон, jaъne sarvari давлат intixobu namudani farzandi farzonaи millat Emomalӣ Раҳмон meboшad.

Dar on solҳo dushvorri chanги shaҳrvandӣ шоҳaҳo ҳokimiyati давлатi falac garida, ягона umedi marдум barқaror shudani ҳukumatи қonun, hatmi chanг va tаъmini sulҳo oromи dar mammakat maҳsib mешud. Ҳattot adibon bo dardu alam orzu mekarand, kи “яги бори digar xanda ба lab mewuda boшad”. In iҷlosiai takdirsoz ҳukumatи қonuniro dar mammakat barқaror kard va karorҳo қabulnamudai on baroi tаъmini sulҳo saloҳ va vaҳdатi milлӣ zaminai mustaҳkam guzoшt. Президентi mammakat, muҳtaram Emomalӣ Раҳмон az laҳzaҳo avvali roҳbari давлат intixob garidanash ba tamomi marдум kишиvar қavl doda, kи “Man ba Shumo sulҳ mevovaram” va “To oхirin gurezai iҷbori ba vatan barnagardad, man xudro oromu osuda ҳis namekunam”. Sarvari давлат ba қavli chavonmardonai xud sodek monda, onro dar amal tаtbiқ namud va sulҳo vaҳdатo barқaror namud. Az in хотir ba andeshai tamomi siёsatmadoroni barcastai ҷaҳon va kулли ҳamvatanoi aзizammon Aсocogузорi sulҳo vaҳdati milлӣ, muҳtaram Emomalӣ Раҳмон dar ҳaқiqat “roҳbari vaҳdatofarin”, “meъmori sulҳ”, “Naҷotbaҳshi millat davlat”, va “қaҳramoni vokeeni sulҳo vaҳdат” meboшad.

Tаъsisi Rӯzi Президентi Ҷумҳuриi Toҷikiстон якnavъ az қadrdoni va bozgӯi xizmatҳoi Roҳbari давлатi onро niшon mediҳad, kи baso xushkolkuнanda ast. In amal, pesh az ҳama ba ikdomxo tаshabbusxо va xizmatҳoi sodiklonai Президентi kишиvarom, muҳtaram Emomalӣ Раҳмон vobastagii қavӣ dorand. Қazovat kунed, kи chandin peshniҳodҳo doroi aҳamiaty bainamillaii az sӯi Chanobi Olii dar Assambalejxoi CMM sado doda давлатi daстir ёftaанд. In muvaғfaқiyatҳo noida гiriftan amli noшoista va noшavonmardonai ast.

Az ҳamai хотir, az fursati munosib iştifoda burda ҳamaи Shumo va tamomi marдумi шарафmandi nohiaи Kубодиёni bostoni bo in rӯzi nakӯ tаbrikyu taҳnija gufta ba ҳamagon siҳati salomatӣ, хотai obod, baroru peshrawiҳo tamanno doram.

In ҳamaи xizmatҳoi arzandai шaҳsияti wolo va chonzuни muҳabbati samimii Sarvari давлат-Peshvoi millat ҳar яki moro водor mesozad, kи ҳama dar atrofi ин Peshvoi ҳaқiqi сарҷam shuda, baroi rasidan ba ҳadaғҳo нек, mutashakilona kӯшиш namoem.



МАВЛУДИ МИЛЛАТ

Бахтиёр Қурбонзода, мудири бахши САҲШИНОХИЯ.

Ба бахти мо, ба бахти ин миллати азиз маҳз ҳамин ичлосия бо роҳийи вакилони мардумий Эмомалий Раҳмон Сарвари давлати тозаистиклори Тоҷикистон интихоб гардид. Балки ин масъулиятро бар дӯши ў voguzor кардан. Бо нахустин дидору гуфтор дар дилҳо ҷой гирифт. Ў тавонист, ки ба мардум умед бубаҳшад ва ҷароғи бовариро бафарӯзӣ.

Вақт чун довари якруй ҳамеша дуруст қазоват карда ва баҳо додааст. Аз ин рӯст, ки имрӯз, пас аз он, ки аз баргузории Ичлосияи 16 Шурои Оли 27 сол сипарӣ мегардад, бори дигар ин ҳақиқат собит мешавад ва барои худ ҳеч шакку шубҳаеро боқӣ намегузорад, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон бар саванди худ содиқ монд. Барақ, тамоми неруву гайрат ва ҳам ҳастияшро баърои ояндаи дураҳшо-

ни Ватан, пойдории сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва зиндагии пурсаодати ҳалқи азизаш сарф намуд.

Барҳақ, ў миллатро аз парокандай ва қишишарро аз вартаи нобудӣ раҳонду начот баҳшид. Пас аз он бо хоксорӣ, бо ҳиради азалий ва ифтихор иброз дошт, ки ин бузургтарин дастовардҳо, пеш аз ҳама, хизмати бузурги мардуми солору сарбаланд ва хидradmandi тоҷик аст.

Баргаштан ба гузашта, ки ҷандон дур нест, ҳам душвор нест, аммо бас таҳл аст, дардағзо аст ва дар дил бисёр нам дурд. Барои шукри саодати имрӯz ва дарки ояндаи дураҳшони ин давлату миллат он ҳодисаҳои замони фочиабор бояд дуруст фаҳм бишаванд. Ихтилофу гирдиҳамоҳои пайдарӣ ва буҳрони сиёсиро ҳанӯз дар пеши назар дорм.

Ҳамзамон, дар он вазъи басо мураккаби қишишар дилашон бар ў, бар ҷони ҷавонаш месӯxt. Дасти дуо бармədoштанд, ки Ҳудо ҳифзаш бинамоҷи ёрияш бидиҳад, то ин оташи фурузони ҷангро хомӯsh бисозад, миллати парокандаро ҷамъ биёrad.

Ў чун Раиси Шурои Оли ва Сарвари давлат дониста буд, ки дар он рӯзгори фочиабору вазнин чӣ масъулияtero ба зимма гирифтааст. Не, на танҳо ба зимма гирифт, балки савандӣ ёд кард. Бешак, ҳеч нафаре, ҷуз ў ҷунин роҳро интихоб намекард ва агар ҳам интихоб менаҷуд, савандӣ намехӯrd.

Ў гуфт, ки то дил

дар синаам метапад, ҳастиамро ба Вағtan ва мардуми худ мебахшам. Ба баҳшид. Зоро ба ояндаи неки Ватан ва ҳаётини ҳуҷаҳтонаи ҳалқи азияткашидааш бовар дошт, бовар. Дар ҳоле, ки ин бовар ҳама мардумро тарқ карда буд...

Ман ба ҳар яки шумо дар давраи барои танхеле душвор муроҷиат карда, ба ақлу заковати шумо, ки ворисони фарзандони барӯманди миллати тоҷик ҳастиед, бовар мекунам. Ман қасам ёд мекунам, ки тамоми до ниши таҷрибаамро барои дар ҳар ҳона ва ҳар оила барқарор шудани сулҳ равона карда, барои гул-гулшукуфии Ватани азизам садоқатмандона мөннат мекунам.

Барои ноил шудан ба ин нияти муқаддас, агар лозим шавад, ҷон нисор мекунам, ҷунуни ман ба ояндаи неки Ватанам ва ҳаётини ҳуҷаҳтонаи ҳалқи азияткашидаам бовар дорам.

Эмомалий Раҳмон соли 1992

Ҳар қадар, ки дар фазои сулҳу осоиштагӣ умри ичлосияи сарнавиштози XУ1 бештар мешавад, қиматаш ҳам зиёдтар мегардад ва вақт чун довари якруй ба ҳидматҳо, ҷонғидоҳои бемислу бесобиқаи Сарвари тозаинтихобгардида дар ин ичлосия, муҳтарам Эмомалий Раҳмон баҳои воқеъ ва арзандан худро додаасту медиҳад.

Барҳақ, ин ичлосия сароғози таърихи навини миллат, балки Мавлуди миллат аст.

Ҳамчунин заҳматҳои бесобиқаи ўро барои давлатсозию миллатсозӣ медонанду қадр мекунанд. Миёни инсонҳо Ҷаноби Оли Эмомалий Раҳмон фарҳад фавқулода аст. Ўро маҳз барои дифои қишишар таърихии Тоҷикистон Яздон фиристааст, ки бо оғоҳии таърихи фарҳанги қуҳан, миёни форсизабонони ҷаҳон номашро вирди забонҳо кардааст. Тоҷику тоҷикистониёнро бо рӯзи Пешвоямон, ба фарзанди арзандан миллатамон ва, ҳамчунин, парафшонии дирағши коваёнӣ миллат таҳnият мегӯyam.

Сарвар, Пури фарзонаи миллати бонангуori тоҷик, Ҷаноби Оли Эмомалий Раҳмон бо посдорӣ аз фаррӯ шуқӯҳи мероси ниёғони шомстони худ барои посдорӣ фарҳангамонро ба намоиш даровардааст, ки ҷойи басе шодмонӣ ва ҳам сарфарозӣ дорад.

Рӯзи Президенти қишишар тоҷик, ангезае шуд, то гиромӣ бидорем кушишҳои ин посдорӣ фарҳангро ва барои корҳои ҷашмигираш, ки ҷашни миллии ниёғонро ҷаҳонӣ месозад, аҳсантаро бихонem.

ИНОЯТИ ХУДОВАНД



Дилноза Муминова, раиси Ҷамоати деҳоти ба номи Н-Ҳусров.

Ҳар гоҳе, ба таърихи навини Тоҷикистони соҳибиистиклор менингарем, симои азизе пеши назар меояд, ки дар худ Симои миллат, Орзузу Омоли миллат, Ҳираду Фарҳонги миллат, Ояндаи Накуи миллатро таҷассум кардааст. Чун ҳар бор номи ин азизро ба забон меорем, аз умқи дил ҳисси Ифтихору Сипос, Умеду Эътиимод фавора мезанад. Ва ин эҳсоси як нафар нест, эҳсоси ҳалқ ast.

Дар ибтидо он ҷашми умеди ҳалқе буд, ки ба гирдobi балои ҷангаш кашиданд. Ҷангӣ нан-

гин, ки падар бо писар мечангид, бародар бо бародар ва ин фоҷиаи хунин давлату миллатро дар мөварои ҳаёту мамот гузошт. Ва ҷунин лаҳзасе буду на буд бо инояти худовандӣ.

Ҷавоне часуру ҷонисор ба начоти миллаташ расид. Ва ин дар ҳоле буд, ки бъаъзҳоро даҳшати ҷанг раъша ба ҷисму ҷонашон андохту дар фикри ҳалосии худ шуданд, на давлату мardum. Ва маъсулияти Ҷаҳонамоӣ начотбахш гаштан ба дӯш гирифтан наҳостанд. Наҳуст коре, ки Баргузидан ҳалқ кард, барафҳорҳои Ливои сулҳ буд. Силоҳдоронро дар Қасри Арбоб ба ҳам оварду эшон назди вакилони ҳалқ бо бӯсидани Парчами навинтиҳоби Тоҷикистони соҳибиистиклор савандӣ ёру бародарӣ, қатъи ҷанг хурданд.

Сангин буд, гузашта аз ин, ҳавғонк буд ин ҳама иқдом, аммо наҳотбахши миллати ҷон ба гарав гузошта, бо қатъияту матонат пеши роҳи ҷангро гирифта, мardumro ба қӯй мурод - Тоҷикистони орому осуда ва пешрав мебурд. Ва ҳалқ, ки таҷассуми ҳамаи орзу ормонашро дар си-

мою амалҳои Сарвари худ медиҳ, аз ҷону дил тарафдору мададгораш шуд, бо меҳнат ҷаҳоҳатои ҷангро ба ҳам меовард, ҳонау дари сұхтау валангурро аз нав обод мекард.

Сулҳи тоҷикон бори дигар ба ҷаҳониён собит кард, ки ҳиради миллат дар лаҳзашои ҳассостарин дар фарзандони фарзонааш таҷассум мейёбад. Гузашта аз ин, на танҳо таҷассум мейёбад, балки ин Ғарзианд бақои умраш мешавад.

Ва миллати тоҷик, ки душвортарин имтиҳони таъриҳро ба шарофати ақлу заковати Сарвари худ паси сар кард, то метавонад ба ин абармарди худ арҷ мегузорад, ҳамеша дуои ҷонаш мекунад.

26 օქտოబри соли 2015 Қонуни конституцიонии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат»-ро қабул кардани вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон акси садоҷ буд ба интиҳоби ҳалқ, ки Эмомалий Раҳмонро ҳанӯз дар Ичлосия XVI Шурои Олии Раҳнамоӣ худ баргузida буд.



ДАР МАДОРИ БАХТИ ТО҆ИКОН

Якубзода Маҳрам, раиси Ҷамоати деҳоти «Таҳти Сангин»

Дар дини мубини исљом даҳҳо арзиш ва нуқтае ҳаст, ки доштани ҳирад, адолог ва ростиро барои шоҳон арзишҳои ҳатмӣ мешуморанд. Роҳнамоӣ ба ҳалқ, пешбури мardumro ба сӯи зиндагии шоиста, нигоҳ доштани Ҷангро из аз паронандаги низоҳ масъулияти бузурге ҳаст, ки танҳо шахси фозилу ҳирадманд метавонад ин бори масъулияtro ба дӯш бигирад.

Дар ривояти Табаронӣ, Байҳақӣ ва Суюти омадааст, ки Паёмбар (с) фарму-

данд, ки «Подшоҳи одил дар рӯи замин сояи Ҳудост. Ҳар кас ҷунин подшоҳро Ҷангро ҳаҷиром қунад, Ҳудоро Ҷангро ҳаҷиром намудааст». Тавре аз мазмуни ин ҳадис бармеояд, самараи сиёсати шоҳи одил ҳамоно як қишишар осуда ва зиндагии шоиста мебошад. Дар ин маврид Паёмбари акрам (с) фармудаанд: «Ҳар кас равишеро аз суннати ман эҳҷа қунад, ҷунон аст, ки тамоми оламро эҳҷа карда бошад».

Беҳтарин иқдоме ки бо ибтидири Ҷаноби Оли Ҷонондозӣ шуд, Симпозиуми байнамиллалӣ ба муносибати 1310 солагии Имоми Аъзам ва эълон гардидани Соли бузургдошти Имоми Аъзам, инчунин бо мақсади баланд бардоштани маърифати динии мardum китоби Қуръони Карим бо замони тоҷикӣ дар се давра бо төъодди умумии беш аз 200 ҳазор нусха аз чоп бароварда, ройгон ба мardum тақсим карда шуд. Ҳалқ аз ҷунин пешво си-посгузор аст.



ШАҲСАВОР

Сатторзода Саодати Салом, хонандай МТМУ-и №1. Рӯзи Президентро пеш аз ҳама ба сокинони ҳоҳия ва мardumi mehanparastu mehnatkarini Toҷikiстони азizam, kи nigaҳboni arziшҳoи oriёni farhangi қуҳan va purbori Eronu Toҷiku Afon ҳastem, shodboш mehӯyam! Shumo, Peshvoi millati toҷik, будед, kи ҳam ariziшҳoи turganovati forsizaboniro bo istodagari, pofiшor va iftikhori az soҳibvatan будан ҳifz kardeд va Toҷikiстон bo roxbari Shumo, mardi ҳiрад, muarrifiunanda va sotibun ҳazorsorlaҳoи marduғi forsizabon va oriёniҳoи orzu peshraft, behrӯzӣ va shodkomiro doram.

ЗАТИРОФИ ПРЕЗИДЕНТ ЗАТИРОФИ МИЛЛАТ АСТ



Зарифзода Муҳсиздини Пулод, раиси Ҷамоати шаҳраки Қубодиён

Ҳамзабонони мо, аҳли фарҳанги бостонамон, шахсиятҳои маъруф Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мурӯd Ҳамзабонони тоҷику тоҷикистониёнро ба санаҳои фарҳунда-Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи Парчами давлатӣ бо меҳру самимияти бепоёни табрик гуфтаанд. Ин ҳама гувоҳ аз он аст, ки Сарвари давлати мо дар берун аз қишишар низ аз маҳбубияти хоса бархӯрдor мебошад.

Ҳамчунин заҳматҳои бесобиқаи ўро барои давлатсозию миллатсозӣ медонанду қадр мекунанд. Миёни инсонҳо Ҷаноби Оли Эмомалий Раҳмон фарҳад фавқулода аст. Ўро маҳз барои дифои қишишар таърихии Тоҷикистон Яздон фириstaast, ки бо оғоҳии таърихи фарҳанги қуҳan, миёни форсизабонони ҷаҳон номашро вирди забонҳо кардааст. Тоҷiку тоҷikiстoniёнro bo rӯzi Peshvoyamon, ba farzandi arzandani milلاتamон va, ҳamchunin, parafshonii dirafshi kovaёнӣ milлат tаҳnияt mегӯyam.

Сарвар, Puri farzonaи milлатi bonanguruori toҷik, Ҷanobi Oli Emomaliy Rahmon bo posdorӣ aз farrru shukӯhi merosi niёғoni shomstaii xud baroи posdorӣ farhangamorona bo namoish darovardaast, kи choyi base shodmoniӣ va ҳam sарfarozi dorrat.

Rӯzi Presidenti қiшишari toҷik, angazea shud, to gironi biderom kushishҳoи in posdorӣ farhangro va baroи korҳoi ҷashmigirash, kи ҷashni millili niёғonro ҷaҳonӣ mесозad, aҳsantror bixonem.



НИШОНИ САДОҚАТ БА ДАВЛАТУ МИЛЛАТ

Сурхакова Гулнигор, раси маҳаллаи ба номи Ҳайрулло Файзулло Ҷамоати деҳоти «Тахти Сангин»

Мусодиф омадани ҷашни 25 - солагии Иҷпосия XVI Шури Олий ва нахустин согларди Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Соли ҷавонон дорои рамзу хикмате буд, ки ҳамдигарро пурра месоҳт. Зеро дар замони ошуфтагӣ ва бесуботӣ дар умури идораи давлат бо фазли Илоҳӣ неруи фавқулода бузургу ҷавоне дар саҳна сиёсӣ зуҳур кард, ки дар роҳи расидан ба саодати

миллӣ раҳнамои ҳалқи вомонда шуд.

Дар ҷаласаи таърихии шонздаҳум, ки нӯқтаи оғози комёбиву дастовардҳои навини давлатсозист, ҷароғи ҳидояти ин миллати қуҳанбуёнд ба қаламрави саодат ба дастони ваҳдатофари Пешвои муаззами миллиат Эмомалий Раҳмон афтод, ки дар вучудашон муҳаббати бемисл ба сарзамину мardumi хеш, ба таъриҳи мukдасoti милли шульлавар буд. Тарҳрезии низоми мунособи давлатдорӣ дарзамони сангини таъриҳи аз сӯи сиёсатмадори барҷастаи сатҳи ҷаҳонӣ - Асосгузори сулҳу ваҳдати милли - Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон ба эҳби арзишҳои бунёдӣ асос гузошта, қишвари соҳибистиколи моро ба ҷаҳон муаррифӣ намуд.

Ҳамин корномаҳои бузург, ки ормонҳои милливу мardumiro дар ҳуд таҷассум намуда, ҳақиқати давлат-мehvarӣ дар ниҳоди ҳамагонро таҳқим мебахшад коғист, ки гиромидошти Рӯзи Президентро рамзи муҳҳабат ба Ватан бишноsem. Зеро ин ҷашни шуқӯҳманд барои ҷомеаи навини тоҷик дорои аҳамияти вижа ҳоҳад буд.

ба сурати табиӣ дар шинохти саҳехтарин арзишҳои Истиқолияти давлатӣ ва баланд бардоштани ҳувияти милли ҳақши амиқ мегузорад.

Далели радногазир аст, ки таҳаввулоти бавҷудомада дар 27 соли ахир ба фаъолияти сиёсиву роҳбарии Пешвои миллиат робитаи мустақим дошта, мунособоти ҳасана ва ҳамкориҳои фарогори Тоҷикистон бо қишварҳои сершумори оламро дар доираи мағноғи милли ба вучуд овард. Аз ин рӯ, камоли ифтиҳор аст, ки мardumi тоҷик низ чун дигар қишварҳои мутамаддини олам Рӯзи Президентро дар руҳияни эҳтиром ба арзишҳои ватандорӣ ва садоқат ба Сарвари ҳуд таҷлil менамоянд.

Голибан таҷлили Рӯзи Президент, ҳамзамон бо таҳқими ҳудшиносиву ватандорӣ ба тавсееи маърифати сиёсии шаҳрвандон таъсири мусbat гузошта, иттиҳоду ҳамbastagӣ ва андешаи давлатmehvarӣ дар ниҳоди мardum тавқият мебахшad. Ин ҷашни ҳумоюн ба навбати ҳуд дар роҳи боло бурдани ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ, рушди давлатдории милли фоли нек ва дорои аҳамияти вижа ҳоҳад буд.

Тоҷикистон ташкил гардида, дар осорхонаҳои ҷумҳурияӣ ҷиҳати муаррифии осори Пешвои миллиат ва асарҳои рассомоне, ки ба ҳамин мавзӯй баҳшида шудаанд, Рӯзи дарҳои қушода эълон шудааст.

Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидой, миёна ва олии қасбӣ намоиши китобҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла китобҳои тозанашри «Чехраҳои мондагор», «Забон-ҳастии миллиат» ва курс-лексияҳо ҷиҳати муаррифии китобҳои Пешвои миллиат, инчунин дар муассисаҳои томактабӣ озмуни расми беҳтарин дар мавзӯй «Президент аз нигоҳи кӯдакон» доир мегарданд.

«Садоқат ба Президент-садоқат ба Ватан!»-таҳти ҷунун үнвон дар қисми низомӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии мақомоти қудратӣ мулоқоту ҷонӯро бо олимону сиёсатишиносон ва шоирону ҳонандагон ба нақша гирифта шудааст.

Дар толорҳои варзишӣ мусобиқаҳо аз рӯи ҳама намуди варзиш баргузор мегарданд.

Ҳонандагони мактабҳои вилояти Ҳатлон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №7 ҳақиқати Дангаро ва Литсейи қасбӣ-техникии шаҳри Сарбанд, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар онҳо таҳсил намудаанд, боздид мекунанд.

Дар ин рӯз ҳамчунин дар маркази вилоятҳои шаҳру ҳоҳад ҳамони ҷонӯро расми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро зи ҷон Ҳамон ғарбӣ мекунад.

Аниса Ҳуқмиддин, ёрдамчии прокурори ҳақиқати давлатӣ

Рӯзи Президент Мардумро Атрофи Пешвои миллиат Муттаҳид Месозад

Исламзода Ҳуқмиддин, ёрдамчии прокурори ҳақиқати давлатӣ

Аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (палатаи болоии парлумони ҷумҳурӣ) рӯзи 5 май тағйироту иловажо ба қонун «Дар бораи рӯзҳои ид»ро яқдилона матькул донистанд, ки мутобики он ҳамасола дар Тоҷикистон рӯзи 16 ноября Рӯзи Президент ҷашн гирифта мешавад. Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳадсаид Убайдуллоев дар робита ба ин қайд кард, ки тағйироту иловажои тасдиқшуда ба нағфиҷи чомеа ва рушди қишвар нигаронида шудаанд. «Ман муттақидам, ки ин тағйироту иловажо ба муттаҳид шудани мardumi Тоҷикистон дар гирди Пешвои миллиат мусоидат мекунанд». Ёдовар мешавем, ки 15 априли соли 2016 Маҷлиси намояндагон тағйироту иловажо ба қонун «Дар бораи рӯзҳои ид» қабул кард, ки мутобики онҳо ҳамасола дар Тоҷикистон рӯзи 16 ноября Рӯзи Президент ҷашн гирифта мешавад. Раиси Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон Шукурҷон Зухуров дар ин робита изҳор карда буд, ки ҷашни мазкур аз 15 ноября соли 1994 сарчашма мегирад. «Санаи 6 ноября соли 1994 тарқи ҷаҳони Ҷумҳурии Тоҷикистон муттақидам, ки ин тағйироту иловажо ба қонун «Дар бораи рӯзҳои ид» қабул кард, ки тағайироту иловажо ба қонун «Дар бораи рӯзҳои ид» қабул кард, ки мутобики онҳо ҳамасола дар Тоҷикистон рӯзи 16 ноября Рӯзи Президент ҷашн гирифта мешавад. Шукурҷон Зухуров таъқид кард, ки ҷашни ҷашн дар бисёре аз қишварҳои ҳақон таҷлil мегарданд. «Санаи 16 ноября дар Тоҷикистон эълон кардани Рӯзи Президент – ин тасдиқи далели таъриҳист». Қобили зикр аст, ки дар Тоҷикистон 79 рӯз ҳамчун ид ҷашн гирифта шуда, 10 рӯзӣ онҳо ӯзғоҳи гайрикорӣ аст. Ҷашни Рӯзи Президент аз ҷумла ӯзғоҳи бидуни истироҳат аст.



САДОҚАТ БА ПРЕЗИДЕНТ- САДОҚАТ БА ВАТАН



Сафарзода Ҳайриддин,
Сардори Нозироти андоз
дар ҳақиқат.

16 ноября ҳамчун «Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» эълон шуда, ҳамасола таҷlil мегардад. Лоиҳаи қонун «Дар бораи рӯзҳои ид» бо дарназардошти саҳми арзандай Ҷаноби Олий, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллиат, муҳтарам Эмомалий Раҳмон дар ташаккули давлатдории навини қишвар, эҳби давлати милли, таъмини сулҳу ваҳдати ватандорӣ нуғузу ӯзбекистонӣ Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ таҳия гардидаст.

Ин пешниҳод дар ҳолест, ки Қазоқистон тайи панҷ сол боzi Рӯзи Президенти ҳақиқати давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ӯзбекистонӣ Тоҷикистон қонун «Дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллиат - Пешвои миллиат»-ро

тасвиб карда ва онро раиси ҷумҳур рӯзи 25 декабря имзо гузошт. Истифодай ибораи «Пешвои миллиат» аз забони сокинон зимни воҳӯриҳо бо Эмомалий Раҳмон садо дод. Баъдан парлумони Тоҷикистон ин ибораро қонунӣ ба мақом табдил дод.

Ин қонун аз муқаддима ва 16 модда иборат аст ва вазъи сиёсиву ҳуқуқӣ, салоҳият, даҳлопазирӣ, бунёди осорхона, бойгонӣ, китобхона, амният ва кафолатҳои иҷтимоию иқтисодии Асосгузори сулҳу ваҳдати милли - Пешвои миллиатро муқаррар мекунад.

Бар асоси моддаи 4-уми ин қонун ордени «Пешвои миллиат - Эмомалий Раҳмон» ва ҷоизаи давлатии «Пешвои миллиат - Эмомалий Раҳмон» низ таъсис дода мешавад.

Баҳшида ба Рӯзи Президент, ки 16 ноября дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷlil карда мешавад, баргузории як зумра ҷорабинҳои фарҳангӣ, мъарифатӣ ва варзишӣ дар наҳар дошта шудааст.

Тибқи нақшаи барномаҳо, дар ин рӯз таҳияи барномаҳои фарҳангӣ дар қасрҳои фарҳангӣ ва боғҳои фарғатии тамоми вилоятҳои шаҳру ҳоҳад инчунин таҳияи намоишномаҳо дар бинои Сирки давлатӣ ва театрҳо ба таври ройгон дар назар дошта шудааст.

16 ноября дар Китобхонаи миллиат ва дигар китобхонаҳои ҷумҳурӣ, вилоятӣ ва шаҳриву ҳоҳадӣ намоиши асарҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

тилоати Ҳатлон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №7 ҳоҳад Ҳамон ғарбӣ мекунад.

Дар ин рӯз ҳамчунин дар маркази вилоятҳои шаҳру ҳоҳад Ҳамон ғарбӣ мекунад.

БА ПРЕЗИДЕНТИ КИШВАР

Ҳомии сулҳу ваҳдат,
Кардӣ вафо ба аҳдат.
Гуфтӣ, ки «Сулҳ орам,
Бар ҳалқи тоҷдором»
Аз сидқардӣ меҳнат,
Бо кору ранҷу заҳмат,
Некӯ чу бӯд азamat,
Овардӣ сулҳи миллиат
Заҳмати субҳу шабҳо,
Дар роҳи пулу нақҳо,
Баромадан зи бунбаст,
Шодӣ овард ба лабҳо.



Шерали Шоҳвалӣ,
омӯзгори МТМУ №37

ТОҶИКИСТОН

Тоҷикистони зи ҷон ширинтарам.
Тоҷикистони азизи дилбарам,
Мисли модар дӯст медорам туро,
Аз ту ояд бӯи ҳуши модарам,
Дӯст дорам ҳар гулу ҳори туро
Дӯст дорам сабзаю боғи туро
Дӯст дорам Тоҷикистонро зи ҷон
Фаҳр дорам бо ту дар ақсои ҳаҳон.



Сайёра Дӯсматова, хонандай синфи 10 «б» МТМУ №1

ТОҶИКИСТОН- ИФТИХОРИ МО

Ало эй Тоҷикистон, қишвари овозадори мо,
Ҷӣ сон сарсабзу зебоӣ ба мисли навбаҳори мо
Пас аз он субҳи истикъол зеботар шудӣ аз нав,
Шукуфтаниҳои ту бошад ҳамеша ифтиҳори мо.
Кунад он Сарвари давлат ҳидоят баҳри ободӣ,
Намоён гаштааст ҳар лаҳзае аевҷу барори мо.
Аниса хубу аъло мекунад таҳсил дар мактаб,
Бигүяд: Ваҳдату созандагӣ бошад шиори мо!

Гулова Аниса, хонандай синфи 9-уми МТМУ №34

РОГУН – МАКОНИ НУР ВА ИФТИХОРИ МИЛЛӢ



Баъди соҳибистикполии кишвар, аз рӯзҳои аввали давлатории навини тоҷикон, Ҳукумати мамлакат ҷиҳати табдил додани Тоҷикистон ба кишвари тараққардаву аз ҳар ҷиҳат пешрафта, баромадан аз бунбости комуникатсионӣ, расидан ба истиқолияти комили энергетикӣ ва таъмини амнияти озӯқварӣ ба ҳайси се ҳадафи стратегӣ дурнамои фаъолияти дастаҷамонони аҳли кишварро муқарар намуданд.

Қабули “Барномаи давлатии дарозмудати бунёди силсилаи неругоҳои хурди барки - обӣ дар давоми солҳои 2009-2020” раванди ислороҳи энергетикиро дар мамлакат вусъати тоза баҳшида, Тоҷикистонро ба кишвари манбаи нур ва равшанӣ табдил дод.

Мардуми шарифи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ шоҳид аст, ки таваҷҷӯҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи гидроэнергетика ва бунёди иқтидорҳои нав дар даврони истиқолият ҷиҳати некуҷаҳволии мардуми кишвар ва таҳқими мавқеи дав-

лати соҳибистикполамон, на таҳо дар Осиёи Марказӣ, балки дар арсаи байналмилалӣ самараҳои нек ба бор оварда истодааст. Маҳз бо шарофати ин иқдомҳо бори аввал зимистони солҳои 2017-2018 мардуми Тоҷикистон ва соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар бемаҳдудият бо неруи барқ таъмин гардианд.

Часорату мардонагӣ, фидокориву фарҳанги сулҳофарӣ, тадбирандешиву ҳиради азалий ва қалби саршор аз муҳаббату самимияти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон маълуми оламиён аст. Корнамоҳои ин фарзанди фарзонаи миллат раҳнамои наслҳо ба сийи ояндаи дураҳшон ва шукуфои мебошад. Ҳамагон гувоҳанд, ки дар даврони истиқолият соҳтумони бузургтарин иншооти аср-НБО-и Рогун маҳз бо ташабbusҳои созанд ва тадбирҳои саривақтиву воқеъбинонаи Пешвои муаззами миллат дубора ба роҳ монда шуд, ки акнун самараҳои аввалино ба бор меорад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон дар машварати корӣ бо роҳбарону масъулони Неругоҳи барқии обии Рогун ва фаъолони шаҳр, 26-июли соли равон таъқид доштанд, ки “ноил шудан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ таъмин намудани истиқолияти

енергетикии кишвар барои рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аҳамияти ниҳоят бузург дорад”.

Дар ҳақиқат Неругоҳи барқи обии Рогун майдони корнамоҳои бузурги асри 21 буда, мутобиқи нақша он яке аз неругоҳои қалонтарин ва нодиртарин дар Осиёи Миёна ба ҳисоб рафта, бунёди он ифтиҳори мост. Бо соҳтумони ин иншооти гидротехники дар рушду тараққиёти кишвари азизамон марҳилаи нав оғоз мёбад.

Агар ба таърихи соҳтумони НБО-и Рогун рӯ оварем, сарнавишти онро бисёр пецида ва саршор аз монеаҳои сунъӣ дармеъбем. Новобаста аз он, ки иқдоми дубора бунёд намудани неругоҳ бо муҳолифатҳои шадид рӯ ба рӯ шуд, vale бо ҷаҳду талошҳои бесобиқа ва сиёсати оқилюнаи дурандешонаи Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон ва бо дарки амиқи аҳамияти ин иншооти азими аср корҳои соҳтумони барқарорсозӣ вусъати тоза ёфта, 16-и ноября соли 2016-рӯзе, ки Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо булдозер зиёда аз якуним соат бо пеш карданни сангшагал мачрои дарёи Вахшро баста, ба бунёди сарбанди Неругоҳ оғоз бахшиданд, барои мардуми тоҷик санаи таърихӣ ва фаромушнашаванда гардид.

Ҳамагон шоҳид ҳастем, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати



миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон чандин маротиба ба ин соҳтумони азими аср сафари корӣ анҷом дода аз рафти соҳтмонди дидан ва бо соҳтмончиён воҳӯрию сӯҳбатҳои самими доир намуданд, ки ин сӯҳбату воҳӯриҳо ба соҳтумони Неругоҳ тақони ҷиддӣ бахшиданд. Махсусан 29-уми октябри соли 2016-рӯзе, ки Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва бо булдозер зиёда аз якуним соат бо пеш карданни сангшагал мачрои дарёи Вахшро баста, ба бунёди сарбанди Неругоҳ оғоз бахшиданд, барои мардуми тоҷик санаи таърихӣ ва фаромушнашаванда гардид.

Боиси ҳурсандист, ки мо имрӯз бевоситаи шоҳиди ифтитоҳи як иншооти бузурги электроэнергетикӣ ҳастем ва қалби тамоми мардуми кишвари азизамонро шодиу фараға фаро гирифтааст, Ҳамагон ин рӯзи таърихӣ ва тақдирсози миллатро солҳо ин ҷониб бесабона интизори мекашиданд.

Дар соҳтумони ин иншооти бузурги аср саҳми Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон басо бузург ва назаррас аст, зоро тавонистанд бо азми қавӣ рӯ ба мушкилоти сангни замон оварда, дар ҳаллу фасли масъалаҳо заҳматҳои шабонарӯӣ қашида, ин Неругоҳро ба иншооти миллӣ табдил диданд. Пешвои миллат Неругоҳи барқи - обии Рогун-ро масъалаи ҳаёту мамот доноста, аз ҷумла таъқид доштаанд; “Бунёду барқарорсозии ин иншооти муҳиму стратегӣ барои таъмини зиндагии сазовори наслҳо имрӯзу оянда хизмат мерасонад”.

Инак мо мардуми тоҷик бо сарварии Пешвои муаззами худ ба ин орзу неки ҷандисонлаи худ расидем ва фикр мекунам иншооти мазкур байд аз Истиқолияти давлати бузургтарин дастоварди ҳалқи тоҷик ба шумор меравад.

**Маҳмадаюб Шарифзода
Раиси Кумитаи Иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳияи Қубодиён.**

ЗОДРӮЗ МУБОРАК!

Дунё самари маърифати инсон аст,
Ноҷӯрии он қасоғати шайтон аст.
Аз бехирадон умеди неки маталаб,
Таъмири ҷаҳон кори хирадмандон аст.



Агар гардиши хун дар Ҷаҳони ҳуҷард аз ҳисоби қашишӯрии мушакҳои дил оғоз гардад, ташаккули ақлу ҳиради инсонӣ аз ҷидду ҷаҳд ва машаққатҳои беандозаи устод-муаллим сарчашма мегирад. Дар зиндагӣ ҳамаи дастпарвари боғи муаттари фаъолияти устод-омӯзгор ба ҳисоб мераవанд. Дар зиндагӣ ҳар киро устодест ва ҳамаро дар ҳаёт касе омӯзонидааст.

Дӯстӣ, Ҳидоят, Назм, Илм, Ишқ, Эътиқод ва оромишро дар як шаҳс пайдо кардам. Ва ў касе нест ҷуз устод Насимӣ.

Ҷашни зодрӯзатон муборак!

Сипосгузори оне ҳастам, ки муаллим Насимӣ андешиданро ба ман омӯҳт, на андешаҳоро.

Ин ҳафта устод Ҳоҷӣ Ақбар Насимов ба сини мубораки 65 қадам мегузоранд. Ба ин муносабат мо аҳли эҷоди рӯзномаи «Таҳти Қубод» ба устод тани сиҳату саодати рӯзгор ва дар роҳи қашфи қуллаҳои баланди илм комёбииҳои нави эҷодӣ орзу мекунем.

Эътибор надорад

Номаи камоли гумшудаи силсилаи Т-ШТУ №382408 дар бораи ҳатми синфи 9, ки онро соли 1989-1990 МТМУ №1-и ноҳияи Қубодиён ба Ҷалилов Абдували Сафолович додааст, эътибор надорад.

Номаи камоли гумшудаи силсилаи Т-ШТУ №0123867 дар бораи ҳатми синфи 9, ки онро соли 2006-2007, МТМУ №1-и ноҳияи Қубодиён ба Ибодуллоҳода Фарзонаи Луқмонҷон додааст, эътибор надорад.

Номаи камоли гумшудаи силсилаи №537702, дар бораи ҳатми синфи 10, ки онро соли 1978 МТМУ №34-и ноҳияи Қубодиён ба Қосимов Изомиддин Аҳқомовиҷ додааст, эътибор надорад.

Шиноснома таҳти рақами A00234831, ки аз санаи 10.07.2015 ШВҚД-и ноҳияи Қубодиён ба шаҳрванд, Наврузов Фаҳридин Мамаюсуғовиҷ додааст, бинобар сабаби гум шуданаш беътибор дониста шавад.

16 НОЯБР - Рӯзи Президент, Рӯзи Рӯшиноӣ ва Нур



Умарзода Аҳмадшо, хонандай синфи 10, МТМУ-и №3.

Яке аз дастоварҳои замони истиқолияти давлати сиёсии Тоҷикистон ба арсаи сиёсӣ чун ақли куллу сояи Ҳудованд омадани инсони ватандӯстӣ а с и л , ф а р ҳ а н ш а р а с т у таҳаммулгаро, созандо бунёдкор, некандешу ҳайрандеш, начотбаш ва бахтовари миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон ба шумор мераవад. ба ҳастем тоҷикӣ моро рангину пурцило намуд. Сарвари кишвар аз рӯзи ба сари ҳокимиат омаданашон изҳор доштанд, ки: Ман кори худро аз сулҳ, оғоз мекунам, ва боз иловагаро ҳаро аз сарҳадон: «То як тоҷикистонӣ дар ғарбиист ман худро ором ҳис намекунам». Ин симои таърихӣ, умеди ояидан ҳамаи пиру барно, ятимону бепарастон ва тамоми мардуми тоҷик Эмомали Раҳмон боз саҳифаи таърихи моро рангину пурцило намуд. Сарвари кишвар аз рӯзи ба сари ҳокимиат омаданашон изҳор доштанд, ки: Ман кори худро аз сулҳ, оғоз мекунам, ва боз иловагаро ҳаро аз сарҳадон: «То як тоҷикистонӣ дар ғарбиист ман худро ором ҳис намекунам». Ин симои таърихӣ, умеди ояидан ҳамаи пиру барно, ятимону бепарастон ва тамоми мардуми тоҷик Эмомали Раҳмон тавонист, ки давлати аз байн раftai тоҷиконро аз нав ташкил қунад, мардуми дар мусоғират ғарбигаштаро ба ватан баргаронад, душманшудагонро ба оши водор намояд, ба ҳамони зиндагии ҳуррам шароит ва имконотро фароҳам орад.

Сарвари давлат, муҳтарам Эмомали Раҳмон аз рӯзи ба сари ҳудрот омадан тамоми неруи ҳудро барои устувории асосҳои соҳтори конституционӣ, фаъолияти озоди иқтисодӣ, барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, тавлиди фарҳанги ҳазорсола ва тафаккури нави миллӣ равонаи ҳудро аз сарҳадон: «То як тоҷикистонӣ дар ғарбиист ман худро ором ҳис намекунам». Тоҷикистон бо зиёда аз 150 давлати дунё ҳамкорӣ дорад. Шуқрона, ки зиндагии мардум имрӯҳо хеле беҳтар гаштаст. Ҳамаҷо сериву пурӣ, маркази ҷумҳури-шашри Душанбе, дигар маркази вилояту ноҳияҳо рӯз то рӯз ободу зебо мегарданд.

миллат бошаду ҳудашро курбон кунаду миллиатро сарҷамӯҳ», дар сифатҳои шаҳси ин роҳбари хидradҳои тоҷик вучуд дорад. Ӯ озурдаҳотир нест, зоро ҳар чи кардааст, барои Ватан, миллат кардаст. Ҳаргиз пушаймон наҳоҳад шуд, чунки сухан аз Ватан гуфтааст. Ба ҳамагон аён аст, ки аҳли Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон тавонист, ки давлати аз байн раftai тоҷиконро аз нав ташкил қунад, мардуми дар мусоғират ғарбигаштаро ба ватан баргаронад, душманшудагонро ба оши водор намояд, ба ҳамони зиндагии ҳуррам шароит ва имконотро фароҳам орад.

Албатта, ин бесабаб нест, зоро тӯли ин солҳо Тоҷикистон рӯ ба ободию осудагӣ ниҳод. Имрӯҳо Тоҷикистон бо роҳбари Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон тавонист, ки давлати аз байн раftai тоҷиконро аз нав ташкил қунад, мардуми дар мусоғират ғарбигаштаро ба ватан баргаронад, душманшудагонро ба оши водор намояд, ба ҳамони зиндагии ҳуррам шароит ва имконотро фароҳам орад.

Сарвари давлат, муҳтарам Эмомали Раҳмон аз рӯзи ба сари ҳудрот омадан тамоми неруи ҳудро барои устувории асосҳои соҳтори конституционӣ, фаъолияти озоди иқтисодӣ, барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, тавлиди фарҳанги ҳазорсола ва тафаккури нави миллӣ равонаи ҳудро аз сарҳадон: «То як тоҷикистонӣ дар ғарбиист ман худро ором ҳис намекунам». Тоҷикистон бо зиёда аз 150 давлати дунё ҳамкорӣ дорад. Шуқрона, ки зиндагии мардум имрӯҳо хеле беҳтар гаштаст. Ҳамаҷо сериву пурӣ, маркази ҷумҳури-шашри Душанбе, дигар маркази вилояту ноҳияҳо рӯз то рӯз ободу зебо мегарданд.

16 ноябр-Президент айёми муборак, азиз юртошлар!

*Янграп магур каломинг, топдинг акс садо Пешво,
Кутлуғ эрур саломинг, топдинг аҳд вафо Пешво.*

ШУНДАЙ ПЕШВО ДОИМ БОР БҮЛСИН!

“Сизлар жуда хушбахт халқдирсизлар.Чунки шундай камтарин, одамдўст, оламшумул Президентларингиз бор. У кишининг мен билан дийдорлашувга келганидаширип сұхбатидан баҳраманд бўлдим, у шахснинг нақадар хоскор эканлигидан ҳайратда қолдим. Камроқ сұхбат учарабашувдан сўнгра менга нишонаси ёзилган бежирим қозоччани қолдирип экан, “Агар имконият бўлса, Худованд насиб этса, фурсат топиб Тожикистонга келсангиз, албатта, бизнинг меҳмонимиз бўлинг”, -дека ҳузуримдан чиқиб кетди. Кейин англасам, у шахс Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон эканлар. Афсуски кечроқ хабар топдим. У кишига Аллоҳ баланд иқбол берсин, тоҳик халқининг баҳтига омон бўлсин, ҳамиша сизларга ёвару мададкор бўлсин!”

Шайх Закариё Марғелоний, 2005 йил, 14-январ, Мадинаи Мунаеввара шаҳри



ПРЕЗИДЕНТ ТАРЖУМАИ ҲОЛИ-ИБРАТ МАКТАБИ

Тинчлик ва миллӣ бирлик асосчиси –Миллат Пешвоси Тожикистон Республикаси Президенти муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг ҳаёти ва меҳнат фаъолияти ибрат ва намуна мактаби бўлиб, ҳар бир шаҳрванд, ватанпарар учун йўлчи ўлдуз, тўғриликка, фидойилтика ҳидоятдир.

Президентимиз 1952 йил 5 октябрда Дангара ноҳиясида оддий деҳқон оиласида таваллуд топганлар. Меҳнат фаолиятини 1969 йилда Калинибод (ҳозирги Сарбанд) ноҳияси 40 -каслб –хунар билим юртни тутгатгандан сўнг бошлаган. У ёф ишлаб чиқариш заводида оддий электр-устаси сифатида меҳнат қилган. 1971-1974 йиллар Эмомали Раҳмон Тинч Океани ҳарбий Флотида ҳарбий хизмат вазифасини ўтади. Ватан олдидаги йигитлик бурчини ўтаб қайтгач, Тожикистоннинг Дангара ноҳиясидаги В.И. Ленин номли совхозда меҳнат фаолиятини давом эттириди.

1982 йил В.И.Ленин

номидаги Тожикистон Давлат университети (ҳозирги Тожикистон Давлат миллий университети) иқтисодиёт факултетини мувваффақиятли тутатди.

1976-1987 йиллар Дангара ноҳияси В.И.Ленин номли совхоз касаба иттилоғи кумитаси бошқаруви котиби, сўнгра унинг Раиси вазифасида фаолият қилган. Сўнгра партийий ишларда фаолият юритди.

1987-1992 йилларда Дангара ноҳияси Ленин номли совхоз директори вазифасида меҳнат қилди.

1990 йилда Тожикистон Республикаси Олий Мажлис Шўроси 12-чиқирик депутатлига сайланади.

1992 йилнинг кузидә Эмомали Раҳмон Кўлоб вилюяти ҳалқ депутатлари ижроия қумитаси Шўроси раислигига сайланади.

1992 йил 19 ноябряда Хужанд шаҳрида бўлиб ўтган Тожикистон Республикаси Олий Мажлиси 16- сессиясида Эмомали Раҳмон олий қонун

чиқарувчи орган- Тожикистон Республикаси Олий Мажлиси Шўроси Раиси вазифасига сайланди.

1994 йил 6 ноябрда Эмомали Раҳмон умумхалқ референдуми (умумхалқ сўрови) асосида яширин овоз бериш билан Тожикистон Республикаси Президенти вазифасига сайланди.

1999 йил 6 ноябрда Эмомали Раҳмон умумхалқ референдуми (умумхалқ сўрови) асосида яширин овоз бериш билан алтернатив асосида иккичи бор Тожикистон Республикаси Президенти вазифасига етти йил мuddат билан сайланди.

2006 йил 6 ноябрда Эмомали Раҳмон демократик ва шаффофф ўтган сайловда алтернатив асосида учинчи бор Тожикистон Республикаси Президенти вазифасига етти йил мuddатига сайланди.

2013 йил 6 ноябрда Эмомали Раҳмон демократик ва шаффофф ўтган сайловда алтернатив асосида тўртинчи бор Тожикистон Республикаси Президенти вазифасига етти йил мuddатига сайланди.

ПРЕЗИДЕНТИМИЗ МУКОФОТЛАРИ

Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон 1999 йил 11 декабрда Тожикистон Қаҳрамони юксак мукофотига сарфароз этилган.

Президент Эмомали Раҳмоннинг Ватан ва ҳалқ олдидаги хизматлари мамлакат ичкарисида ҳам, мамлакат ташкарисида ҳам қадрланган.

Жаҳон умумбашарияти олдидаги бебаҳо хизматлари учун Алберт Швейцер номидаги Олтин Юдузи ва Умумжаҳон Тиб Академиясининг гуманитар илмлари соҳаси фахрий профессори юксак унвонига сарфароз этилган. Шу ўринда шуни ҳам қайд этмоқ лозимки, Эмомали Раҳмон жаҳон сиёсатчилари орасида бу юксак мукофотга сазовор этилган биринчи сиёсатчидир.

2005 йилда миллий бирлик байрами арафасда яна бир олий мукофот Ҳалқаро тинчлик ва ризоият федератсияининг “Ҳалқлар орасидаги тинчлик ва ризоиятни мустаҳкамлагани учун” олтин медали билан қадрланди.

Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон Ҳалқаро “Хайрия фонд” (Масенати столетия” “Аср ҳомийси”) жамиятининг олмосли “Звезда Масената” (“Ҳомий Юлдузи”) ордени билан тақдирланган. Шунингдек, Эмомали Раҳмон Афғонистон Ислом Республикасининг “Афғонистон миллий Қаҳрамони Аҳмадшоҳи Масъуд” ордени, Туркия Республикаси ёзувчи ва журналистларининг ҳалқаро Фонди мукофоти- “Миротворец” (“Сулҳовар”) ёкут Юлдузи, Миср Араб Республикаси Ҳалқ намояндадари (Парламенти)

олтин медали, Мустақил Давлатлар Иттифоқи фаҳрий Нишони, Осиё олимпия Шўросинингордени, ЮНЕСКО ташкилотининг Мавлоно Жалолиддин Балхий (Румий) ҳурмати олтин медали, “Буюк Ипак Йўли Эҳёси” олтин медали, Россия Федератсияси Тиббий Академиясининг Николай Блохин номидаги олтин медали-юксак мукофоти, Латвия Республикасининг олтин занжирли “1 –даражали уч Юлдуз” ордени, Украина нинг “Княз Ҳаким Яраславл” 1 –даражали ордени, Покистон Ислом Республикасининг олий мукофоти “Покистон Нишони” ва бошқа давлатлар орденлари билан мукофотланган.

ЭМОМАЛИ РАҲМОННИНГ АСАРЛАРИ

1. “Тоҷикон дар оинай таъриҳ” (“Тоҷиклар тарих оинасида”)

2. “Рӯшид маориф - асоси таҳқими аркони давлат” (“Маориф равнақи - давлат арконининг мустаҳкамлаш асоси”)

3. “Имоми Аъзам. Рӯзгор, осор ва афкор” (“Имоми Аъзам ҳаёти, асарлар ва афкор”)

4. “Истиқолилияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ” (“Тоҷикистон Мустақиллиги ва миллий эҳё”)

5. “Наврӯз-шиноснома миллат” (“Наврӯз – миллат шиносномаси”)

6. “Забони миллат-ҳастии миллат” (“Миллат тили- миллат борлиги”)

7. “Варзиш – қосиди сулҳу дўстӣ” (“Спортиларни ва дўстлик элчиси”)

Эмомали Раҳмон ҳаёт ва фаолиятини чукур ўрганмоқ, асарларини ўқимоқ, Ватанни севмоқ, уни кўз қарочигидек сақламоқ масъулиятини янада оширади.

М.Абдуллаев, 47-УҶТМ ўқитувчisi

ПРЕЗИДЕНТИМИЗ – ФАҲРИМИЗ, ИФТИХОРИМИЗ



мустақиллик йилларида тадбиркорлик фаолияти билан шугулланиб келмоқдаман. Бир меҳнат фахрий сифатида 16 ноябр- Президент айёми муносабати билан баъзи бир мулоҳазаларимни баён этмоқчиман.

Тинчлик ва миллӣ бирлик асосчиси –Миллат пешвоси, Тожикистон Республикаси Президенти муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг раҳбар сифатида сиёсий фаолияти 1992 йил ноябряда бўлиб ўтган Тожикистон Республикаси Олий Мажлис Шўроси 16-сессиясидан сўнг бошланди. Олий қонун чиқарувчи раҳбар сифатида мамлакат ижтимоий-сиёсий инқиroz ҳамда бирор даркүшлик уруши гирдобида эди. Уруш оташи аллангаси авж олган, қатлу тарож кундан-кун кучайган, бир гурӯҳ каттаю кичик қуроли кучлар-гурӯҳ жангчилар- бирор давлат қудратли кучларига итоат қилмасди. Тожикистон Пойтахти

Душанбе шаҳри қонунни вайрон қўйувчи кучлар босими остида бўлиб, пойтакти аҳолиси тинчлигини йўқотган, ҳаробаликка юз тутган, ҳалиқ эртанги кунга бўлган ишончни тамоман йўқотган бўлиб, кўли ишга бормай қолган эди. Шундай вазиятда Эмомали Раҳмон жаҳрия фондидан (Масенати столетия” “Аср ҳомийси”) жамиятининг олмосли “Звезда Масената” (“Ҳомий Юлдузи”) ордени билан тақдирланган. Шунингдек, Эмомали Раҳмон Афғонистон Ислом Республикасининг “Афғонистон миллий Қаҳрамони Аҳмадшоҳи Масъуд” ордени, Туркия Республикаси ёзувчи ва журналистларининг ҳалқаро Фонди мукофоти- “Миротворец” (“Сулҳовар”) ёкут Юлдузи, Миср Араб Республикаси Ҳалқ намояндадари (Парламенти)

қатор ҳукуматга қарши кайфиятда бўлган кучлар Рашиб, Шаҳринав, Турсунзода, Ҳисор ва Душанбе шаҳрида ҳукуматга итоат қўймай, ҳалқни қатлу талон-тарож қилиши давом эттироқмода эди.

Давлат раҳбари шундай мураккаб бир вазиятда қарши кучлар бирлашмаси сиёсий раҳбарияти билан Афғонистон пойтакти Коғул, Тошкент, Бишкек, Алмато, Ашқабод, Москва, Техрон шаҳрларида келишув музокаралари олиб борди. 1997 йилнинг 27 –июнида Россия пойтакти Москва шаҳрида энг муҳим келишув ҳужжати- “Тоҷикистонда миллий тинчликини барқарор қилиш учун умумий келишув ҳужжати” имзоланди. Бу ҳужжатни қабул бўлишида ва мамлакатда тинчликини қарор топтиришда Эмомали Раҳмоннинг роли бекёйёсdir. Учраган ҳар бир мушкил ишлар туради. Мамлакатнинг барча қисматини сиёсий келишмовчилек ҳамда зиддиётлар қамраб олган, бу омиллар Тожикистон жанубида бўлаётган шаҳрвандлик урушига “керосин” сепилишга сабаб бўлар, бир

юритар, қўйинчилликларга сабру тоқат қиласди. Пирорвад натижага шу бўлдикни, давлатимиз Раҳбари барча билан тажрибасини, қобилиятини ишга солиб, тоҷиклар ўтасидаги зиддиятни бартараф этди, бемаъни бародаркушлик урушини тўхтади. Бутун мамлакат бўйлаб тинчлик қанот қоқмоқда. Малакат ижтимоий-иқтисодий, маънавий инкроздан сақлаб қолинди.

Тожикистон Қаҳрамони Эмомали Раҳмон қаҳрамон деган олий унвонга муносаб бўлиб, унинг мамлакатни обод қилиш ва бунёдкорлик ишлари мактова сазовордир. Президент бизнинг фахримиз, унинг атрофида жисп бирлашиб, мустақиллигимизни янада мустаҳкамлаш учун фидойилик қиласи. Ватанни янада обод ва фаравон қилиш барчамизнинг муқаддас вазифамиздир.

Бўри ҳожи Султонов,
меҳнат фахрийи

РОГУН - КЕЛАЖАК НУРЛИ ҲАЁТИГА КАФОЛАТ

РОГУН- ТОЖИКИСТОННИНГ ҲАЁТ ВА МАМОТИ

Рогун гидро электро стансияси Тоҷикистоннинг энг буюк ва муҳим гидроэнергетика иншооти бўлиб, унинг биринчи агрегатининг қуриб ишга туширилиши мамлакатимиз тарихида зарҳал ҳарфлар билан битилгай. Рогунсиз мамлакатимиз иқтисодиёти тараққиёти ва унинг нурли келажагини тасаввур этиш мушкулдир. Шунинг учун Тинчлик ва миллӣ бирлик асосчиси - Миллат пешвоси, Тоҷикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон "Рогун- Тоҷикистоннинг ҳаёт ва мамоти" дебя таъкидлайди.

Рогун ГЭСининг қурилиши учун геофизик, гидрологик, гидротехник, зилзилавий, ижтимоий –иқтисодий, илмий амалий тадқиқотлар, жумладан, бу буюк иншоотнинг қурилиш мавзеси ўрнини ўрганиш ишлари 20-асрнинг 30 –йилларида бошланган бўлиб, 80 йилдан ортиқ тарихга эга. Шу жиҳатдан Рогун ГЭСи биринчи агрегатининг қурилиб, ишга тушиши ҳалқининг кўп йиллик орзуси эди. Қолаверса, Тоҷикистоннинг энергетика мустақилигига эришаётганини яқъол на-мunasи ҳамдир.

Рогун ГЭСининг лойиҳалаш ишлари 1971 йил Тоҷикистоннинг розилиги билан Ўзбекистон ва Туркманистон томонидан бошланган. 1972 йилда собиқ Шўро давлатининг "Гидропроект" илмий-тадқиқот институтининг Тошкентдаги бўлими томонидан Рогун ГЭСи қурилишининг техник-иқтисодий тамонлари асосланиб, лойиҳалаш ишлари тутатилиб, Ўрта Осиё Республикалари намояндадари томонидан муҳокима этилди. Сўнгра "Рогун ГЭСи қурилиш Проекти" СССР Госплани иқтисодий давлат комиссияси томонидан 1974 йил 27 –февралда 6-рақамли қарор билан ўз тасдиқини топди.

Шу йилларда Норак ГЭСи қурилиши асосий қурилиш даврасига қадам қўйган, нақшага мувофиқ мазкур ГЭС қурилиши ўз ниҳоясига етга, барча қун Рогун гидро электро стансиясига қаратилмоғи лозим эди. Бу иккала ГЭС қурилиши бир-бирига чамбарчас болғиб бўлиб, Норак ГЭС умрени Рогун ГЭС қурилишиңиз узайтириб бўлмасди. Агар бу иш амалга оширилмас экан, Вахш дарёсининг лой ва пуртуғён суви тош ва шағаллар билан тўлиб -тошиб келиб Рогун сув омборини лойқа- шағалга тўлдиради, пировар натижада Норак ГЭСи агрегатлари ишдан чиқади. Бундай ҳолда ёзда Норак ГЭСи сув омборидан сугориладиган Ўзбекистон ва Туркманистон ерлари ночор бир аҳволда қолиш эҳтимоли келиб чиқарди. Рогун ГЭСи қурилиши бу миңтақаларда юз минглаб гектар сугориладиган ерларни ишлатиб, юқсан иқтисодий кўрсаткичларга эришиш имконини беради. Кўриб турибисиз, Рогун ГЭСининг ишга туширилиши Тоҷикистон учун бекиёс иқтисодий-ижтимоий фойда келтириш билан бирга, қўшни Республикар иқтисодини кўтаришнинг ҳам муҳим омили экан.

Шу ўринда шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, Рогун шаҳри қурилиши 1976 йилдаёт бошланган бўли, 1200 курувчилар, энергетик-инженерлар оиласлари учун турар-жой бинолари, боғча, мактаб, истироҳат- фароғат нуқталари тез кунларда қад кўтарди. (Айни кунларда Рогун ГЭСи иншооти қурилишига 12 минг ишчи,



уларнинг 1755 нафари малакали инженер-техник ходимлар, жалб этилган). (Мъалумотлар "Эмомали Раҳмон эҳёғари Рогун") китобидан олинди. ГЭС қархалари ва трансфармататорлари Украина саноатидан, генераторлари Россиянинг Свердловск шаҳридан келтирилиши учун буюртма берилганди. Бу азим иншоот қурилиши таҳжизоти учун СССРнинг турли бурчакларидан 400дан ортиқ муассаса, ташкилот ва корхоналар сафарбар қилинган бўлиб, 1991 йилга келиб, 40 фоиз қурилиш ишлари амалга оширилди. Жумладан, 21 км транспорт тунеллари, сув партовлар қазилди. Туғон баландлиги 40 метрга етиб, тоннинг қалбига жойлашган Трансфарматор ва қархалар учун катта заллар қурилиш ишлари мутаносибан 70-80 фоизга етган эди. Бирок СССРнинг тарқалиб кетганлиги ва мамлакатдаги шаҳрвандлик урушлари туфайли Рогун ГЭСи қурилиши тўхтаб қолди. Бунинг устига 1993 йилнинг июн ойида рўй берган шиддатли сув тошқини тугонни ювиб кетди, жумладан, ер ости қурилиш ишоотлари, ер остига жойлашган Трансфарматор ва қархалар учун қурилган катта заллар лойқа ва тош-шагаллар тагига қолиб кетди.

Рогун ГЭСининг қайта тикланишини бунёд этиш ишлари 2000 йилдан кейин Тинчлик ва миллӣ бирлик асосчиси Миллат пешвоси, Тоҷикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон ташаббуси ва файрат ва шиҳоати билан бошланди. Мамлакат Президентининг файрати билан Рогун ГЭСи расман қурилиши 2007 йилда Тоҷикистон Республикаси Ҳукумати маблағи асосида бошланиб кетди. Аммо мазкур иншоот қурилиши кўп маблағни талаб этарди. Шунинг учун давлат бошлиги 2010 йил 5 январда Рогун ГЭСи қурилишига ҳисса қўшишга ҷорлаб, барча ватандошлар, соҳибкору тадбиркорларга Мурожаат қилдилар. Мурожаат ватандарвар ҳалқимиз томонидан кўллаб-куватланди. Энг қисқа муддатда 200 миллион америка доллари йигилиб, Рогун ГЭСи қурилиш ишларига суръат берилди.

Рогун ГЭСига келиб ишлайтган қурувчи ва инженерлар катта маҳорат ва тажрибага эга бўлиб, уларнинг аксарияти Норак, Помир-1, Санѓтӯда-1

Санѓтӯда -2 ГЭСлари қурилиши мактабидан ўтишган, меҳнатга тобланган ватандошларимиздир.

Хуллас, Рогун ГЭСи қурилиши гулгун ҳаётимиз келажагини таъминлабгина қолмасдан, ҳасоя давлатлар учун ҳам манфаатлидир. Тинчлик ва миллӣ бирлик асосчиси Миллат пешвоси, Тоҷикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмоннинг Паёмларида шундай сўзлар бор. "Биз қўшниларимизга зиён келтирадиган бирор лойиҳани амалга оширмаймиз", "Биз ҳеч қачон қўшнимизнинг сувсиз қолишига йўл қўймаймиз", " Қўшни ҳақи Ҳудо ҳақи билан баробардир", "Биз барча ҳалтталаб баҳсларни биргалиқда келишув ва ҳамкорлик асосида ечимини топамиз".

М.Абдуллоев



ПРЕЗИДЕНТ АЙЁМИГА БАҒИШЛАБ

Куни кечада Носир Раҳмон номли педагогика коллежида 16-ноябр Президент айёмига бағишлиланган фойдали учрашув ва сұхбат амалга оширилди. Мароқли учрашув ва сұхбат ҳукумати хотин -қизлар ва оила билан ишлаш, ёшлар билан ишлаш, маориф бўлимлари томонидан ташкиллаширилди.

- Тоҷикистонимизнинг барча бурчакларида Президент айёми шукуҳ ва шаҳомат билан ўтказилмоқда. Зоро мамлакатни йўқ бўлиб кетишидан сақлаган, ўз жоннини хатарга қўйиб, энг оғир жангоҳларга бориб, уруш олвани ўчиришга бойб, шонли ва шарфли ўйлариди. Биз ёшлар учун у кишининг қаҳрамонликлари ва

Эмомали Раҳмон матн иродали, фазлу до-ниш соҳиби, ватандуст, миллатдуст, ҳалқпарвар инсон. Ватанни севмоқни давлат бошлиги, Миллат пешвосидан ўрганийлик, дея педагогика коллежи талабаларига бўлғуси ўйтубчиларга юзланди ҳукумати хотин -қизлар ва оила билан ишлаш бўлими мудири Хосият Зарипова.

- Тинчлик ва миллӣ бирлик асосчиси-Миллат Пешвоси Тоҷикистон Республикаси Президенти мұхтарам Эмомали Раҳмоннинг 1992 йил 19 ноябрдан то шу кунгача босиб ўтган йўли музвафқиятларга бой, шонли ва шарфли ўйлариди. Биз ёшлар учун у кишининг қаҳрамонликлари ва

Улуғбек М.

24-ноябр Тоҷикистон Республикаси давлат байроги байрами

ДУШАНБЕГА БОРСАМ, БАЙРОГНИ МЕН ҚУРИБ ҚАЙТАМАН



Ҳар сафар мамлакатимиз пойтакти Душанбе шаҳрига борсам, Тинчлик ва миллӣ бирлик асосчиси Миллат Пешвоси – Тоҷикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон ташаббуси ва раҳбарлигида кундан-кун чирой очаётган гуллар шаҳри -Душанбени қуриб баҳри -дилим очилади. Қўзим баландда пирпираб турган Тоҷикистон Республикаси давлат байрогига тушади.

Ҳозирги Садриддин Айний номли педагогика олийгоҳининг физика фалқултетини битирганиман. Собиқ Шўро даврида ўқиган эмасманни, Тоҷикистон Республикаси Истиқлол йилларда қурилган иморатларни қуриб, ўзим юрган, ўзим юрган кўча ва хиёбонларни танимай қолдим.

Дарҳақиат, Президентимиз ташаббуси ва раҳбарлиги остида бунёд этил-

ган кўча ва хиёбонлар, осмонўпар бино-лар, истироҳат боғлари: Устод Рӯдакий номидаги миллӣ bog, Фирдавсий ва Алишер Навоий, Садриддин Айний номидаги жоннагат қўйиб боғлар, Миллӣ китобхонав Музейлар, Нарӯзгоҳ, Боги Ирам, Наврӯз Қасри, Миллат Қасри мұхташам биноси, Душанбе ҳусну тароватини янада зиёда қилган.

Ўрта Осиёда энг баланд байрогимиз Тоҷикистон Республикаси давлат байроги келгуси иқболимиздан, баҳти-миздан сўйлайди, гўё. Байробимизнинг шамол оҳангларида пирпришида киши дилини хушнуд этади. Ота-бобаларимизнинг истиқлол учун курашганини, жоннисор этанлигидан сўйлайди. Ватанни, тинчликни қадрлашга ундейди. Душанбега борсам, албаттада Байробни қуриб қайтаман.

Шу ўринда Муҳаммад Исонинг Байроқقا бағишлиланган мувашшаҳи ёдга тушди.

**Байробимиз осмонни ўтган,
Амри виждан билан кўттардик.
Йироқлардан қўрниб турган,
"Рӯҳи аждод", дея атадик.
Ойдай бўлар, албаттада, баҳт-иқбол,
Қўёш янглиг бўлар истиқбол.**

Қ.Раҳмонқулов,
47-УЎТМ физика фани
үқитувчisi

ТАХТИ ҚУБОД

Муассис: Мақомоти ичроияи Ҳоқимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

САРМУҲАРИР
САЙФУЛЛОЗОДА АДОЛАТ

Нишонии мо: 68943, н. Қубодиён, кўчайи И. Сомонӣ 88.

Рӯзнома 23 декабри соли 2013 таҳти №0307/ рз дар Вазорати Фарҳанги ЧТ ба қайди давлати гирифта шудааст.

Рӯзнома ба хотири гуногунандеши мақолаҳо чоп мекунад, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҳодӣ метавонад мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятиро ба дўш нагирад, дастхат ва суратҳо баргардонида намешавад.

Телефон барон тамос:

93-842-36-25

Рӯзнома бо төъдоди 3100 нусха дар матбааи «Мега-принт» нашр шуд.